

**«Тасдиқ мекунам»**  
**Ректори Донишгоҳи давлатии**  
**тиббии Тоҷикистон ба номи**  
**Абӯалӣ ибни Сино, д.и.т.,**  
**профессор**  
\_\_\_\_\_ **Гулзода М.Қ.**  
«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ **с.2017**

## **Низомномаи Шуъбаи кор бо ҷавонони** **Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино**

### **1. Муқаррароти умумӣ**

- 1.1. Шуъбаи кор бо ҷавонони Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино (минбаъд Шуъба) яке аз воҳидҳои таркибии сохтори Донишгоҳ махсуб меёбад.
- 1.2. Низомномаи Шуъба дар асоси Низомномаи намунавии Шуъбаи кор бо ҷавонони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ таҳия гардида, дар фаъолиятҳои Низомномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кумитаи ҷавонон, варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд Кумита), Ойинномаи Донишгоҳ, қарор, фармоиш, нақшаи чорабиниҳо ва супоришҳои Вазорати маориф ва илм, Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Кумита ва Низомномаи мазкурро ба роҳбарӣ гирифта, иҷрои босифати онҳоро таъмин менамояд.
- 1.3. Шуъба зерсохтори Донишгоҳ ва Кумита ба ҳисоб меравад.
- 1.4. Шуъба барои иҷрои бомуваффақияти мақсаду вазифаҳо ҳамкориҳои доимии худро бо сохторҳои давлатӣ, ҷамъиятӣ, махсусан ташкилотҳои ҷамъиятии ҷавонон ба роҳ меонад.
- 1.5. Ҳамоҳангсозии фаъолияти Шуъба ва робитаи самараноки кори он бо ташкилотҳои ҳамшабеҳи дигар муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ аз ҷониби Кумита амалӣ карда мешавад.
- 1.6. Бо мақсади самаранок ба роҳ мондани ҳамоҳангсозии кори Шуъбаҳои муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ нақшаи чорабиниҳои муштараки онҳо аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумита тасдиқ карда мешавад, ки иҷрои он ҳатмӣ мебошад.

### **2. Мақсад, самтҳои асосии фаъолият ва вазифаҳои Шуъба**

- 2.1. Шуъба бо мақсади андешидани тадбирҳои мақсаднок ва ҳамгиришуда дар амалӣ гардонидани сиёсати ягонаи давлатӣ доир ба татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон» дар байни донишҷӯён ва кормандони ҷавони Донишгоҳ, инчунин таъмини ҳуқуқ ва ҳимояи манфиатҳои онҳо таъсис дода шуда, он фаъолияти худро бевосита ва дар ҳамкориҳои зич бо Кумита, инчунин дигар сохторҳои дахлдор анҷом медиҳад.
- 2.2. Самтҳои асосии фаъолияти Шуъба дар Донишгоҳ аз инҳо иборат мебошад:
  - Ташаккули хувияти миллӣ дар замири ҷавонон
  - Ҷалб ва ҳавасмандгардонӣ дар роҳи илмомӯзӣ
  - Тарғибу ташвиқи тарзи ҳайъати солим
  - Амалӣ гардонидани иқтидори эҷодии донишҷӯён.
  - Ҷалб кардани ҷавонону донишҷӯён ба идоракунии ва роҳбарии ташкилотҳо ва ташкилотҳои ҷамъиятӣ.

➤ Тарбияи ҷавонон дар рӯҳияи эҳтиром ба арзишҳои миллӣ, хат, забон ва урфу одати миллатҳое, ки дар ҷумҳурии зиндагонӣ мекунанд.

**Вазифаҳои Шуъба аз инҳо иборат мебошад:**

- 2.3. Иштирок дар татбиқи сиёсати ягонаи давлатӣ дар соҳаи ҷавонон ва саҳмгузори дар амалигардонии талаботи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон»;
- 2.4. Омӯзиш ва ба низом даровардани пешниҳоди ташаббусе, ки аз ҷониби донишҷӯён дар масъалаи беҳтар кардани амалишавии Қонун «Дар бораи ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон» сурат мегирад.
- 2.5. Иштирок дар таҳияи санадҳои меърию ҳуқуқӣ ва локалии муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ оид ба масъалаҳои ҷавонон ва таъмини иҷрои онҳо
- 2.6. Таҳия ва ба Шӯрои олимони Донишгоҳ пешниҳод намудани барнома ва лоиҳаҳои мушаххас оид ба беҳтар намудани шароити зисту зиндагонии донишҷӯён, кормандон ва олимони ҷавон;
- 2.7. Амалӣ намудани тадбирҳои пешниҳоднамудаи мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи кор бо ҷавонон дар байни донишҷӯёни Донишгоҳ ва пешниҳоди ҳисобот аз натиҷаи он;
- 2.8. Иштирок дар таҳияи нақшаи ягонаи фаъолияти шуъбаҳои кор бо ҷавонони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, ки дар мувофиқаи муассиса аз ҷониби Кумита тасдиқ карда мешавад, иҷрои саривақтии талаботи он ва ҳар се моҳ пешниҳод намудани ҳисобот аз натиҷаи фаъолият ба мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи кор бо ҷавонон;
- 2.9. Ба мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи кор бо ҷавонон пешниҳод намудани таклифҳои судманд доир ба амалӣ намудани чораҳои мақсадноки илмию маърифатӣ, фарҳангии варзишӣ ва дигар чорабиниҳо дар байни донишҷӯён;
- 2.10. Мусоидат дар амалигардонии иқтисодии эҷодии донишҷӯён, кормандон ва олимони ҷавон;
- 2.11. Мусоидат ба рушди илм дар байни донишҷӯён, олимони ҷавон ва ба ин васила танзими мақсадноки фаъолияти Шӯрои олимони ҷавони Донишгоҳ;
- 2.12. Рушди ҳамкорӣ, мустақкам гардонидани дӯстӣ, ягонагии ҷавонон, донишҷӯён ва олимони ҷавон;
- 2.13. Ҳифзи ҳуқуқи донишҷӯён новобаста аз наҷод, миллат, дин, вазъи иҷтимоӣ барои тайёрии касбӣ ва таҳсилот;
- 2.14. Ҷалби ҷавонону донишҷӯён ба идора ва роҳбарии ташкилотҳо ва иттиҳодияҳои ҷавонон;
- 2.15. Тарбияи донишҷӯён дар руҳияи эҳтиром ба арзишҳо ва муқаддасоти миллӣ;
- 2.16. Ҷалби фаъолони донишҷӯён ҳангоми фориг будан аз дарсҳои таълимӣ дар чорабиниҳои сиёсӣ фарҳангӣ ва дигар тадбирҳои андешидаи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Кумита, инчунин дастгирии донишҷӯёни фаъол барои саҳми муносибашон дар корҳои ҷамъиятӣ дар мувофиқа бо Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон;
- 2.17. Рушди фаъолияти волонтерӣ дар миёни донишҷӯён ва кормандони ҷавони муассиса ва ташкили бонизоми шанбегиҳо, дигар корҳои созандагӣ бунёдкорӣ дар дохили муассиса ва берун аз он;
- 2.18. Баргузор намудани чорабиниҳои гуногуни зеҳнӣ интелектуалӣ, озмунҳо, викторина ва ташкили барномаҳои гуногуни фарҳангӣ фароғатӣ дар байни ҷавонон;
- 2.19. Ҳамасола дар сатҳи баланд баргузор кардани даври донишгоҳии озмунҳои ҷумҳуриявӣ миёни донишҷӯён, аз ҷумла «Донишҷӯи сол», «Таронаи донишҷӯӣ», бозиҳои варзишии донишҷӯӣ ва пешниҳоди саривақтии ғолибон ба озмунҳои ҷумҳуриявӣ;

- 2.20. Ҳамасола дар сатҳи баланд баргузор намудани озмунҳои дохилидонишгоҳии Стипендияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Стипендияи Д.И. Менделеев, Идрорпулиҳои номи Донишгоҳ.
- 2.21. Ҳар рӯзи шанбе ҳамчун «Рӯзи Варзиш» дар сатҳи баланд ташкил намудани машқҳои пагоҳирӯзӣ дар байни ҷавонон, махсусан дар назди биноҳои хобгоҳҳо;
- 2.22. Дар мувофиқа бо Ректори Донишгоҳ ташкили бозиди донишҷӯён ва кормандони ҷавони муассиса аз мавзӯҳои таърихӣ сайёҳии кишвар;
- 2.23. Мусоидат дар ташкили лагерҳои тобистона барои донишҷӯёни лаёқатманд ва аз оилаҳои камбизоат;
- 2.24. Ҳамкорӣ бо иттифоқи касабаи донишҷӯён;
- 2.25. Ташкил кардани Шӯроҳо, ташкилотҳо ва созмонҳои донишҷӯён.
- 2.26. Ҷалб намудани фондҳои махсуси гуногун (байналхалқӣ, ватанӣ), корхонаҳои сарпараст барои дастгирии ҷавонон лаёқатманд ва камбизоат.
- 2.27. Дастгирии барномаҳои иҷтимоӣ, фарҳангӣ-фароғатии донишҷӯён ваташкilotҳои он.
- 2.28. Ташкил ва доир намудани фестивалҳо, конфронсҳо, вохӯриҳо, семинарҳо, машваратҳои илмӣ ва чорабиниҳои дигар барои донишҷӯён.
- 2.29. Ҳамкории эҷодӣ бо васоити ахбори омма.
- 2.30. Бо мақсади муайян намудани рейтинги фаъолияти кафедраҳо, пахлуҳои гуногуни ҳаёти донишҷӯён гузаронидани назарпурсӣ (анкета) дар байни донишҷӯён ва пешниҳоди натиҷаҳои он ба раёсати донишгоҳ.

### 3. Ҳуқуқҳои шӯба

Шӯба чун воҳиди таркиби сохтори давлатии мактаби олий, ҳуқуқ дорад:

- 3.1. Ба Шӯрои олимони Донишгоҳ масъалаҳои марбут ба ҳаёт ва фаъолияти илмию эҷодии донишҷӯён, кормандон, олимони ҷавонро барои муҳокима пешниҳод ва аз рӯи онҳо баромад намояд.
- 3.2. Бо мақсади Ҳимояи манфиатҳои донишҷӯён, кормандон ва олимони ҷавон дар ҷаласаҳои Шӯрои олимони Донишгоҳ, дигар ҷаласаҳои назди роҳбарият иштирок карда, гузориш диҳад ва пешниҳодҳо манзур намояд;
- 3.3. Манфиатҳои донишҷӯёнро дар ҷаласаҳои Шӯрои олимони Донишгоҳ Ҳимоя намояд.
- 3.4. Ба мақсади амалӣ гардидани барнома ва лоиҳаҳои марбут ба донишҷӯён Шӯроҳои эҷодӣ ташкил намояд
- 3.5. Таҳти сарпарастии Кумита ва Донишгоҳ таъсиси Шӯро, ташкилотҳои ҷамъиятӣ, студия ва гурӯҳҳои эҷодӣ, маҳфилҳои худфаъолияти бадеӣ ва амсоли онҳоро ба роҳ монад.
- 3.6. Дар мавриди зарурӣ ва дар ҷараёни ҳалли вазифаҳои васеъҷамъ бо розигии ректори донишгоҳ аз моликияти Донишгоҳ ва барномаҳо, ки аз тарафи ташкилотҳои ҷавонон қабул гардидаанд, истифода барад;
- 3.7. Дар мувофиқа бо Ректори Донишгоҳ бо мақсади амали гардонидани барнома ва лоиҳаҳои марбут ба донишҷӯён шӯроҳои эҷодӣ ташкил намояд;
- 3.8. Дар мувофиқа ва таҳти сарпарастии Кумита ва Донишгоҳ шӯроҳои худфаъоли донишҷӯӣ, Шӯрои донишҷӯдухтарон, гуруҳҳои эҷодӣ, маҳфилҳои илмӣ ва фарҳангӣ бадеӣ ва ғайраро таъсис диҳад ва фаъолияти онҳоро ба роҳ монад;
- 3.9. Бо мақсади бархурдор будан аз имконоти «Барномаи миллии рушди иҷтимоии ҷавонон дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2016 - 2018» тибқи тартиби муқарраргардида ба мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи кор бо ҷавонон тақлиф пешниҳод намояд;
- 3.10. Бо розигии хаттии Ректори Донишгоҳ бо созмонҳои байналмилалӣ ва ташкилотҳои ғайриҳуқуматӣ дар соҳаи кор бо ҷавонон ҳамкорӣ намуда, барои дастгирии ҷавонони лаёқатманд ва ниёзманд сарпарастонро ҷалб намояд.

#### **4. Шуъба ухдадор аст**

- 4.1. Тамоми санаду хуччатҳои меъерие, ки аз тарафи мақомоти болоии Донишгоҳ, Кумита содир мешаванд ва муҳолифи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон нест, иҷро намояд.
- 4.2. Қарору барномаҳои Донишгоҳ, ки ба самти фаъолияти Шуъба дахл дорад, иҷро намояд.
- 4.3. Иҷрои қарорҳои Шӯрои олимони Донишгоҳ, ки ба масъалаи ҷавонон вобаста аст, назорат намояд.
- 4.4. Ҷиҳати иҷрои босифат ва саривақтии вазифаҳои худ, ки дар ин Низомнома пешбинӣ гардидаанд, ҷораҳои дахлдор андешад.
- 4.5. Дастуру супоришҳо ва нақшаю ҷорабиниҳои аз ҷониби мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи маориф ва илм ва кор бо ҷавонон дар самти корӣ воридшударо иҷро намояд.

#### **5. Сохтор ва идоракунии**

- 5.1. Шуъба воҳиди таркибии сохтори Донишгоҳ ба ҳисоб рафта, бе восита ба Ректори Донишгоҳ итоат мекунад.
- 5.2. Мудири шуъба дар мувофиқа бо Кумита аз тарафи Ректори Донишгоҳ таъин ва озод карда мешавад.
- 5.3. Мудири шуъба аъзои Шӯрои олимони ва Раёсати Донишгоҳ ба ҳисоб меравад.
- 5.4. Роҳбарии Шуъба бар дӯши мудири Шуъба гузошта мешавад.
- 5.5. Дар мувофиқа бо Роҳбарияти донишгоҳ, Раёсати Шуъба барои фаъолияти пурсамари доимии Шуъбаро таъмин намудан аз ҳисоби аъзоёни фаъоли Шуъба таъсис ёфта, зери сардории мудири Шуъба фаъолият мекунад.
- 5.6. Дар мувофиқа бо Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон мудири Шуъба метавонад тибқи тартиби муқарраргардидаи қонунгузорӣ дар як вақт роҳбари Намояндагии Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон дар Донишгоҳ бошад.
- 5.7. Мудири Шуъба самтҳои асосии фаъолияти Шуъбаро муайян ва назорат мекунад.
- 5.8. Бо мақсади таъмини мақсаднок ва фарогири қори Шуъба дар ҳайати қори он ба ғайр аз мудар қорманди масъул, мутахассис пешбинӣ шудааст. Мутахассис супоришҳои мудири шуъбаро иҷро карда, дар самтҳои асосии фаъолияти Шуъба қор мебарад, дар таҳияи зербарномаҳо, ташқил қордани маҷлису ҷамъомадҳо, барномаҳои фаҳмондадиҳӣ барои ҷавонон иштирок қорда, ҳамқунин дар ҳамоҳангсозии фаъолияти Шуъба саҳм меқирад. Тайёр қордани матни маҷтубҳо, омода сохтани хуччату асноди Шуъба барои ҷоп ва хуччатҳои содиротию воридотӣ ба зиммаи ӯ воғузор қорда мешавад. Аъзои доимии Раёсати Шуъба мебошад.
- 5.9. Дар мувофиқа бо деканони факултетҳои Донишгоҳ, Раиси Созмони ҷавонони факултетҳо аз ҳисоби донишҷӯёни фаъоли факултет таъсис дода мешавад, ҳамзамон аъзои доимии Раёсати Шуъба ба ҳисоб мераванд, ки дар бо дар назардошти имқоноти мавҷуда аз тарафи Раёсати донишгоҳ қордронӣ меқарданд.
- 5.10. Самараноқии қори Шуъба ҳамасола таҳлилу баҳоғузори шуда, дар иртибот ба озмуни ҷумҳуриявии «Беҳтарин мудири шуъбаи қор бо ҷавонони муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии қасбӣ» ҷамъбаст қорда мешавад.
- 5.11. Донишгоҳ бо дарназардошти сатҳи фаъолият ва вазъи молиявияш метавонад воҳидҳои иловагии қори Шуъбаро таъсис диҳад.
- 5.12. Шуъба метавонад, мувофиқи Низомномааш Шӯроҳои ҷамъиятии ҳамоҳангсозӣ ташқил диҳад.

#### **6. Молиқият, маблағ ва ҳазинаи Шуъба**

- 6.1. Шуъба молиқият ва маблағгузориҳои муқтақил надошта, дар фаъолияти рӯзмарраи худ аз молиқият ва маблағи Донишгоҳ ва ҷалби маблағҳои диғар тибқи тартиби муқаррар намудаи қонунгузорӣ истифода мебарад.

- 6.2. Шуъба ба зиёдшавии моликият, маблағи Донишгоҳ ва истифодаи дурусти он мусоидат мекунад.
- 6.3. Шуъба метавонад дар иртибот ба фаъолияти Иттифоқи ҷавонони Тоҷикистон дар асоси тартиби муқаррарнамудаи қонунгузори аз ҳисоби аъзоҳакии ҷамънамуда, чиҳати баргузории чорабиниҳои маърифатӣ зехнӣ ва сарфарозкунии донишҷӯёни лаёқатманд ва ғайра истифода барад.
- 6.4. Шуъба барои беҳдошти низоми моддиаш ба ташкилотҳои ҷамъиятӣ, студияҳо, ташкилотҳои эҷодӣ, маҳфилҳои худфаъолияти бадеии дар наздаш буда, мусоидат кунад ва дар мавриди зарурӣ маблағ ва имкониятҳои онҳоро баҳри ҳалли масъалаҳои асосии фаъолиятҳои истифода барад.

## **7. Қатъи фаъолияти Шуъба**

- 7.1. Фаъолияти Шуъба дар асоси қарори Шӯрои олимони Донишгоҳ ва Коллегии Кумита қатъ мегардад.